

Номгӯи
рӯзҳои ид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
(ба ҳолати 1 марти соли 2022)

Мувофиқи моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011, №753 «Дар бораи рӯзҳои ид» (бо тағйиру иловаҳо аз с. 2011, №7-8, мод. 608; с.2012, №7, мод.684; №12, қ.1, мод.1011, мод.1012; с.2014, №7, қ.2, мод.401; с.2015, №3, мод.209, №7-9, мод.706; с.2016, №5, мод.371, №7, мод.619, №11, мод.878; с.2017, №1-2, мод.13, №5, қ.1, мод.294; с. 2018 №1, мод.12; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021, №1819; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 марти соли 2022, №1862) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои зерин ҳамчун рӯзҳои ид муқаррар карда шудаанд:

- Соли нав-1 январ*;
- Рӯзи кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия-10 январ;
- Рӯзи кормандони мақомоти гумрук-22 январ;
- Рӯзи кормандони соҳаи меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли-25 январ;
- Иди Сада-30 январ;
- Рӯзи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон-23 феврал;
- Рӯзи Модар-8 март*;
- Рӯзи матбуот-11 март;
- Рӯзи кормандони мақомоти прокуратура-14 март;
- Рӯзи фарҳанг-20 март;
- Рӯзи зиёиёни эҷодкор-20 март;
- Иди байналмилалӣ Наврӯз-21-24 март*;
- Рӯзи иқтисодчиён-8 апрел;
- Рӯзи Қўшунҳои дохилӣ-10 апрел;
- Рӯзи байналмилалӣ ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ ва фарҳангӣ - 18 апрел;
- Рӯзи кормандони мақомоти адлия-20 апрел;
- Рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон- шаҳри Душанбе-шанбеи сеюми моҳи апрел;
- Рӯзи илми тоҷик-якшанбеи сеюми моҳи апрел;
- Рӯзи байналмилалӣ моликияти зеҳнӣ-26 апрел;
- Рӯзи байналмилалӣ яқдили меҳнаткашон-1 май;
- Рӯзи кормандони мақомоти андоз-4 май;
- Рӯзи радио ва кормандони соҳаҳои алоқа-7 май;
- Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ-9 май*;
- Рӯзи Шашмақом-12 май;
- Рӯзи байналмилалӣ оила-15 май;
- Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон-23 май;
- Рӯзи кормандони соҳаи стандартизатсия ва метрология-25 май;
- Рӯзи адвокатҳо-26 май;
- Рӯзи Қўшунҳои сарҳадӣ-28 май;

- Рӯзи кормандони соҳаи кимия - якшанбеи охири моҳи май;
- Рӯзи байналмилалӣ ҳифзи кӯдакон - 1 июн;
- Рӯзи байналмилалӣ муҳити зист ва рӯзи обуҳавошиносони Ҷумҳурии Тоҷикистон-5 июн;
- Рӯзи кормандони соҳаи савдо, хизмати маишӣ ва хоҷагии манзилию коммуналӣ - якшанбеи якуми моҳи июн;
- Рӯзи кормандони соҳаи саноати сабук-якшанбеи дуюми моҳи июн;
- Рӯзи Ваҳдати миллӣ-27 июн*;
- Рӯзи байналмилалӣ кормандони соҳаи кооператсия-6 июл;
- Рӯзи маъҷубон-8 июл;
- Рӯзи моҳипарварон-якшанбеи дуюми моҳи июл;
- Рӯзи кормандони соҳаи металлургӣ-якшанбеи сеюми моҳи июл;
- Рӯзи кормандони соҳаи нақлиёти автомобилӣ-25 июл;
- Рӯзи кормандони мақомоти иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ-26 июл;
- Рӯзи кормандони ҳадамоти оташнишонӣ-30 июл;
- Рӯзи варзишгарон-10 август;
- Рӯзи кормандони соҳаи сохтмон-якшанбеи дуюми моҳи август;
- Рӯзи кормандони ҳадамоти ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждани - 17 август;
- Рӯзи кормандони роҳи оҳан - 17 август;
- Рӯзи кормандони соҳаи тиб - 18 август;
- Рӯзи ихтироъкорон ва навоарон - якшанбеи сеюми моҳи август;
- Рӯзи кормандони соҳаи истихроҷи ангишт - якшанбеи охири моҳи август;
- Рӯзи амалиёти иттифоқи касаба барои сулҳ - 1 сентябр;
- Рӯзи дониш - 1 сентябр;
- Рӯзи авиатсия - 3 сентябр;
- Рӯзи Гвардияи миллӣ - 3 сентябр;
- Рӯзи китоб - 4 сентябр;
- Рӯзи кормандони саноати нафту газ - якшанбеи аввали моҳи сентябр;
- Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 9 сентябр*;
- Рӯзи мелиораторон - 13 сентябр;
- Рӯзи роҳсозон - якшанбеи дуюми моҳи сентябр;
- Рӯзи кормандони ҷангал - якшанбеи сеюми моҳи сентябр;
- Рӯзи Рӯдакӣ - 22 сентябр;
- Рӯзи кормандони соҳаи мошинсозӣ - якшанбеи охири моҳи сентябр;
- Рӯзи кормандони хизмати дипломатӣ - 29 сентябр;
- Рӯзи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ - 30 сентябр;
- Рӯзи пиронсолон - 1 октябр;
- Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 5 октябр;
- Рӯзи омӯзгорон - якшанбеи якуми моҳи октябр;
- Рӯзи Фалак-10 октябр;
- Рӯзи соҳибкорон-14 октябр;
- Иди Меҳргон ва рӯзи кормандони соҳаи кишоварзӣ-15 октябр;

-Рӯзи кинои тоҷик - 16 октябр;
-Рӯзи кормандони мақомоти судӣ-26 октябр;
-Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - 6 ноябр*;
-Рӯзи театри тоҷик - 7 ноябр;
-Рӯзи кормандони милитсия - 10 ноябр;
-Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон -16 ноябр;
-Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 24 ноябр;
-Рӯзи кормандони мақомоти молия - 7 декабр;
-Рӯзи иттифоқҳои касба-24 октябр;
-Рӯзи геологҳо-9 декабр;
-Рӯзи ҳуқуқи инсон - 10 декабр
-Рӯзи байналмилалӣ муҳоҷирон-18 декабр;
-Рӯзи кормандони соҳаи энергетика-22 декабр;
-Рӯзи кормандони мақомоти амнияти миллӣ - 28 декабр;
-Иди Рамазон*-ҳар сол дар рӯзе, ки аз тарафи мақоми
ваколатдори давлатӣ оид ба корҳои дин муқаррар карда мешавад;
-Иди Қурбон*-ҳар сол дар рӯзе, ки аз тарафи мақоми
ваколатдори давлатӣ оид ба корҳои дин муқаррар карда мешавад.

*Эзоҳ: Мувофиқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
рӯзҳои ид» рӯзҳои идҳои ишорашуда ғайрикорӣ мебошанд.

Агентии хизмати давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон